



ТАҚРИЗИ

муассисаи такризиҳанда ба диссертасияи Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи каду навъи маҳаллӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳо аз рӯйи ихтисосӣ 05.18.01–Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ.

Диссертасия ва автореферати Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи каду навъи маҳаллӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳо аз рӯйи ихтисосӣ 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ ба Институти боғу токпарвари ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз шуруи диссертационии 6D.KOA – 050 назди Доnihgohi технологий Тоҷикистон интиқол ёфтааст. Бо қарори шуруи мазкур Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи пешбар оид ба ҳимояи кори диссертационии Абдуллоева Ҳ.Ф. тасдиқ карда шудааст. Диссертасия ва автореферат дар шуруи олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон санаи “19” марта соли 2024 муҳокима гардид. Маълумоти асосӣ оид ба ҳуччатҳои пешниҳодашуда ва натиҷаи ташхиси диссертасия ва автореферат аз ҷониби раиси шуруи олимон Толибов А.Қ. ва эксперт Эшонқулова Р.У. пешниҳод шудаанд.

Кори диссертационии Абдуллоева Ҳ.Ф. дар кафедраи химияи Доnihgohi технологий Тоҷикистон таҳтироҳбарии и.в. профессори ҳамин кафедра, н.и.х., дотсент Икроми М.Б. дар самти коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай ашёи гайриянъанавии растани иҷро гардидааст. Диссертасия ба муайян кардани таркиби химиявии донаи кадуи навъи маҳаллии “Иродӣ”, ҳосиятҳои гизӣ ва технологий ин ашё ва истифодаи он дар технологияи

ду намуд маҳсулоти қаннодии ордӣ – ҳалвои миллӣ ва кулчақанд аз хамири резонак бахшида шудааст.

Кори диссертационии пешниҳодшударо шунида, муҳокима намуда, шурои олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон қарор карда шуд:

1. Диссертасияи Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи қадуи навъи маҳаллӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳо аз рӯйи ихтисосӣ 05.18.01–Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лубиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ ба талаботҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертасияи Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи қадуи навъи маҳаллӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳо аз рӯйи ихтисосӣ 05.18.01–Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лубиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ аз ҷониби н.и.к. Эшонқулова Р.У. ҳодими қалони илмии шуъбаи илм, таълим ва тайер кардани кадрҳои илмии, Институт тақриз ҳамчун муассисаи пешбар пешниҳод карда мешавад.

Мубрамияти мавзӯи тадқикот. Айни ҳол истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроки функционалӣ, яъне маҳсулоте, ки ба гизогирӣ солими аҳолӣ мусоидат намуда, бо ин роҳ бемориҳои бо гизогирӣ алоқамндро пешгири мекунад, сол аз сол васеъ шуда истодааст. Дар мувофиқа бо ин, яке вазифаҳои муҳими саноати ҳӯрокворӣ ин дарёфти ашёи дорои ҳосиятҳои функционалӣ мебошад, ки таркиби маҳсулоти тайёрро бо маводҳои зарурӣ ғани мегардонад. Истеҳсоли чунин маҳсулоти функционалӣ барои ҳангоми истеъмоли ҳӯрака бартараф кардани норасоии ин ё он моддаҳои гизӣ аз қабили сафедаҳо, витаминҳо, моддаҳои минералӣ, нахҳои гизӣ ва дигар моддаҳои ивазнашаванда, яъне моддаҳое, ки манбаашон танҳо маҳсулоти ҳӯрака мебошад, равона карда мешавад. Барои ганигардонидани таркиби маҳсулоти тайёр асосан ашёи гайрианъанавии растанию ҳайвонотӣ, баҳусус ашёи дуюмдараҷа, истифода мешавад. Истифодаи чунин ашё на танҳо масъалаи ганигардонидани таркиби маҳсулоти тайёрро ҳал менамояд, инчунин технологияи коркардро ба технологияи бепартов наздик мекунад.

Яке аз қонунҳои асосии истехсоли маҳсулоти ҳурокай функционалии намуди нав бо дараҷаи имконпазири пурбаҳоӣ ва бехатарӣ ғанигардонидани маҳсулоти истеъмоли омма мебошад.

Абдуллоева Ҳ.Ф. ҳамчун обьектҳои таҳқик каду ва маҳсулоти қаннодии ордиро интихоб намудааст. Ин интихоб ҷолиби дикқат аст, зоро маҳсулоти қаннодии ордиро ҳама қиширҳои аҳолии Тоҷикистон новобаста ба синну сол дӯст медорад ва истеъмол мекунад. Ба сифати манбаи ингредиентҳои функционалий тухми донаи кадуи навъи маҳаллии “Иродӣ”, ки яке аз сабзавотҳои дар шароити Тоҷикистон маъмул ба ҳисоб меравад, истифода шудааст. Каду ва маҳсулоти коркарди он, аз он ҷумла донааш, дорои таркиби химиявии нодир ва фоидаовар ҳастанд, Аммо агар магзи каду барои ҳалқи тоҷик маҳсулоти мутобиқшуда бошад, донаи он хеле кам, танҳо ба сифати дорвуворӣ, истифода мешавад.

Бо назардошти ин гуфтаҳо бешубҳа мавзӯи тадқиқоти Абдуллоева Ҳ.Ф. ҳеле мубрам буда, аҳамияти илмӣ ва амалий дорад.

Мақсади таҳқиқот. Коркарди технология ва дастурамали маҳсулоти қаннодии ордии функционалий бо истифодаи ашёи хоми гайрианъанавии маҳаллий – орд аз донаи кадуи навъи “Иродӣ” ва таҳқиқи ҳосиятҳои органолептикий ва физикию химиявӣ, муайян намудани таъсири иловани орди донаи каду ба ҳосиятҳои истеъмолии маҳсулоти тайёр ҳамчун мақсади тадқиқот қарор дода шудааст.

Мувофиқи мақсади гузошташуда дар кори диссертационӣ ҳалли масъалаҳои асосии ҷерин мавриди амал қарор дода шудааст.

- таҳқиқи таркиби химиявӣ, нишондодҳои физикий-химиявӣ ва ҳосиятҳои функционалий - технологияи орд аз донаи кадуи навъи «Ироди»;
- дар асоси таркиби химиявӣ ва ҳосиятҳои технологияи муқарраршудаи орди донаи каду асоснок намудани ҳосиятҳои функционалий ва мувофиқи мақсад будани истифодаи ашёи мазкур дар технологияи маҳсулоти қаннодии ордӣ;
- таҳия кардани дастурамал ва технологияи истехсоли ҳалвои миллии тоҷикии дорои ҳосиятҳои функционалий бо истифодаи орди донаи каду;
- таҳия кардани дастурамал ва технологияи истехсоли кулчақанд аз ҳамири резонак бо ҳосиятҳои функционалий бо истифодаи орди донаи каду;
- таҳқиқи ҳосиятҳои сенсорӣ ва физикию химиявии маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда;
- асоснок намудани устуворӣ ва бехатарии маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда;

- муайян намудани қимати гизой ва энергетикии маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда;
- таҳияи лоиҳаи ҳуччатҳои техникий оид ба маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда – дастуралӣ ва шартҳои техникий.

Навғонҳои илмии таҳқиқот. Ҷабҳаҳои асосии навини илмӣ даркори диссертационӣ аз инҳо иборат мебошанд:

Наҳустин бор таркиби химиявии орд аз донаи кадуи навъи «Ироди», ки дар қаламрави Тоҷикистон парвариш мешавад, омӯхта шуд. Таркиби химиявии муқарраршудаи ашёи мазкур дурнамои истифодаи онро ҳамчун компоненти функционалий дар технологияи маҳсулоти ҳӯрока исбот мекунад.

Аввалин бор нишондодҳои физикий-химиявӣ ва ҳосиятҳои технологийи орд аз донаи кадуи навъи «Ироди» - қобилияти нигоҳдории об, нигоҳдории равған, кафкофарӣ ва эмулсияофарӣ муайян шудаанд. Натиҷаҳои бадастомада мувоғики мақсад будани истифодаи орди донаи кадуро дар технологияи маҳсулоти ҳӯрокае, ки ҳосиятҳояш аз қобилияти нигоҳдории об ва равған вобаста аст, исбот мекунад.

Дастуралӣ ва технологияи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордии дорои ҳосиятҳои функционалий – ҳалвои миллии тоҷикӣ ва кулчақанд аз ҳамири резонак бо истифодаи орди донаи каду коркард шуд. Навоварии дастуралӣ ва технологияи коркардшуда бо Патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

Дар асоси таҳлили тағиироти ҳосиятҳои органолептикий, намнокӣ ва фаъолнокии об ҳангоми нигоҳдорӣ ва, инчунин, муайян намудани мавҷудияти металлҳои вазнин дар таркиби ашёи таҳқиқшаванда ва нишондодҳои микробиологии ашё ва ҳалвою кулчақанд устуворӣ ва бехатарии маҳсулоти таҳқиқшаванда муайян шудааст.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаи таҳқиқот. Тадқиқоти дар диссертатсияи пешниҳодшуда аҳамияти илмӣ ва амалий дорад. Арзиши илмии ин таҳқиқҳо аз он иборат аст, ки таркиби химиявии муайяншудаи донаи кадуи навъи маҳаллии «Иродӣ» биохимияи ин намуди сабзавотро васеъ гардонида, таъсири шароити парваришро ба растаниҳо тасдиқ мекунад.

Аҳамияти амалии диссертатсия бо нуқтаҳои зерин ифода карда мешавад:

Дастуралӣ ва технологияи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордии функционалий - ҳалво ва кулчақанд бо иловай орди донаи каду - бо қимати баланди гизоӣ ва ҳосиятҳои функционалий коркард шуда, дар шароити истеҳсолӣ санҷида шуда, бо санадҳои санҷиший ва татбиқӣ тасдиқ гардидааст. Технология ва дастуралӣ мазкур зиёд шудани

номгӯи маҳсулоти ҳӯрокай функционалӣ ва васеъ кардани манбаи ашёро барои истехсоли ин гуна маҳсулот имконпазир менамояд.

Хуччатҳои меъёри-хуқуқӣ барои истехсоли маҳсулоти коркардшуда (шартҳои техникиӣ ва дастуралӣ истехсолӣ) барои ҳалво ва кулчақанд таҳия шуда, аз ҷониби ташкилотҳои марбута расман тасдик шудаанд.

Натиҷаҳои ба дастомадаи таҳқиқот дар раванди таълими як қатор фанҳои таҳассусӣ дар барномаҳои таълимии бакалаврҳо ва магистрантҳо ва барои таҳияи маводҳои таълими истифода шудаанд.

Аҳамияти амалии диссертатсия бо санадҳои санчишӣ дар шароити истехсолӣ ва татбиқӣ тасдик шудааст.

Эътиимоднокии натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои тадқиқотҳои иҷрошуда боваринок ва боэътиимод мебошанд. Эътиимоднокии натиҷаҳои тадқиқот бо истифодаи маҷмӯи усулҳои муосири таҳлил, мувофиқати натиҷаҳои муайян кардани нишондиҳандаҳо бо усулҳои гуногун, санчиши натиҷаҳои бадастомада дар шароити истехсолӣ ва бо нашри натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда ва маводҳои конференсияҳои илмии байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ ифода шудаанд.

Интишорот ва апробатсияи натиҷаҳои тадқиқот.

Натиҷаҳои асосии бадастомадаи кори диссертационӣ дар 16 маводҳои илмӣ дарҷ шудааст, аз он ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби КОА назди Президенти ҶТ ва КОА-и Федератсияи Россия эътирофшуда, 6 мақола – дар маводҳои конференсияҳои илмӣ, 1 патент, 3 хуччати меъёри - хуқуқии тасдикшуда.

Натиҷаҳои асосии кори диссертационӣ дар як қатор конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ мухокима ғашта, дар маводҳои конференсияҳои мазкур нашр гардидаанд, аз он ҷумла дар конференсияи илмӣ-амалии «Рушди устувори саноати миллӣ дар асоси саноатигардонии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳо табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзи дар соҳаи илму маориф”, Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, Душанбе, 23-24 апрели с. 2023; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Наука XXI века: Вызовы, становление, развитие», Петрозаводск, Федератсияи Россия, апрели с. 2023; Форуми байналмилалии илмӣ «Наука и инновации – современные концепции», Москва, Федератсияи Россия, с. 2023; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Адаптатсияи организмҳои зинда дар сатҳи механизмҳои физиологию биохимияйӣ», Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, 23 сентябри с. 2023; конференсияи байналмилалии «Заминаҳои илмӣ-техникиӣ ва иқтисодии саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, 24-25 ноября с. 2023.

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи иҳтинос. Диссертатсия ба

шиносномаи ихтисоси 05.18.01- Технологияи коркард, нигаҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти фалладона, мевагию полизӣ ва ангурпарварӣ аз рӯйи бандҳои дуюм, сеюм ва шашум мувофиқат меқунад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо. Натиҷаҳои кори таҳқиқотӣ дар корхонаҳои истеҳсолии саноати ҳӯрокворӣ, маҳсусан истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, барои тадбик намудан тавсия дода мешавад.

Боби якум дар ин боби кори диссертационӣ дар асоси таҳлили адабиёт маълумоти муфассал оид ба ҳолати ҳозираи соҳаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ дар Тоҷикистон, маҳсулоти ҳӯрокони функционалиӣ, маълумоти умумӣ оид ба маҳсулоти қаннодии ордӣ, роҳҳои ба маҳсулоти қаннодии ордӣ баҳшидани хосиятҳои функционалиӣ, каду ва маҳсулоти коркарди он, истифодаи донаи каду дар технологияи маҳсулоти ҳӯроқа дарҷ гардидааст.

Дар диссертатсия оварда шудааст, ки дар Тоҷикистон тадқиқотҳои илмии дар самти ба парвариш, коркард ва истифодаи каду ва маҳсулоти коркарди он дар технологияи нон ва маҳсулоти нонию қаннодии ордӣ мумброн буда, аҳамияти илмӣ ва амалий доранд.

Боби дуюми диссертатсия ба мавод ва усуљҳои тадқиқот, тарзи омода намудани ҳалвои миллии тоҷикӣ ва кулчаканд аз ҳамири резонак, муайян намудани хосиятҳои сенсорӣ, турушии ашё ва маҳсулоти тайёр, ишқорнокӣ, намнокии ашё ва маҳсулоти қаннодии ордии таҳқиқшаванда, ҳамзамон муайян кардани ҳиссаи массавии краҳмал, клетчатка, сафеда, равған, қобилияти нигоҳдории об ва равған, қобилияти кафкофарӣ, варамкунӣ ва фаъолнокии об баҳшида шудааст. Корҳои илмӣ таҳқиқотӣ аз рӯйи методикаи қабулкардашуда иҷро карда шудаанд.

Дар боби сеюми диссертатсия оид ба орд аз донаи каду ҳамчун маводи функционалиӣ, асоснок намудани истифодаи орд аз донаи каду, таркиби химиявии орд аз тухми каду, орди донаи каду ҳамчун маводи функционалиӣ, хосиятҳои функционалиӣ-технологии орди донаи каду ва таъсири баъзе омилҳо ба хосиятҳои функционалиӣ – технологияи орди донаи каду баҳшида шудааст.

Диссертант нишон медиҳад, ки таркиби химиявии орди донаи кадуи навъи “Иродӣ” – далели хосиятҳои функционалии ин ашё мебошад. Муайян кард, ки сафедаҳо, наҳҳои гизоӣ, равған ва равғанҳои ивазшаванда оилаи омега-3 ва омега-6, моддаҳои минералӣ, наҳҳои гизоӣ орди донаи кадуро маводи ганигардонанда менамояд.

Муаллиф мукаррар кард, ки донаи каду навъи “Иродӣ” 30.8% сафеда, ки қисми зиёдаш дар об ҳалшаванд мебошанд, 8.1% крахмал, 15.4% нахҳои ғизӣ, 3.9% моддаҳои минералӣ ва 38.81% равған дорад.

Диссертант муайян намуд, ки орди донаи каду нисбат ба орди гандум қобилияти баландтари нигоҳ доштани об ва равған дорад. Аз ин лиҳоз таркиби химиявӣ ва ҳосиятҳои технологий орди донаи каду дурнамо ва мақсаднокии истифодаи онро дар технологияи маҳсулоти ҳӯрака таъмин мекунанд.

Абдуллоева Х.Ф. дар рафти таҳқиқот муайян намуд, ки ба ҳосиятҳои фуксионалий-технологий орди донаи каду ҳарорат ва усули коркард таъсири зиёд мерасонанд. Муайян кард, ки ашёи заруриро дар ҳарорати 80°C омехта кардан хуб аст, чунки маҳз дар ҳамин ҳарорат ҳам орди донаи каду ва ҳам орди гандумӣ қобилияти баландтарини нигоҳдории об ва равған доранд.

Диссертант нишон додааст, ки коркарди ашёро бо усули “гармкуни” гузаронидан беҳтар аст, зоро қобилияти баландтарини нигоҳдории об ва равған маҳз дар раванди ин усули коркард мушоҳида мешавад.

Дар **боби ҷоруми** диссертатсия оид ба коркарди технологияи истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо истифодаи орди донаи каду, тарзи истехсоли ҳалвои милли тоҷикӣ бо ҳосиятҳои функционалий ва сенсорӣ, нишодиҳандаҳои физики – химиявии ҳалвои “Сафедак” ва қимати энергетикии он, коркарди маҳсулоти қаннодии ордӣ дар асоси ҳамири резонак ва кулчаканд, маҳсусияти дастуралӣ ва технологияи ҳамири резонак, ҳосиятҳои сенсорӣ ва нишондодҳои физикий-химиявии кулчаканди функционалий бо истифодаи орди донаи каду, таркиби химиявӣ, ҳосиятҳои фуксионалий ва қимати энергетикии он аз ҳамири резонак, устувор ва пешӯи намудани мӯҳлати нигоҳдории маҳсулоти ордии қаннодии коркаршуда, смараи иқтисодӣ аз ҷорӣ намудани маҳсулоти нави коркардшуда бо истифодаи орди донаи каду оварда шудааст.

Натиҷаҳои таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи орди донаи каду дар технологияи маҳсулоти қаннодии ордӣ дар мисоли ҳалвои миллӣ ва кулчаканд аз ҳамири резонак мақсадоқ ва муфид мебошад.

Қайд карда мешавад, ки ҳосиятҳои органолептики ва нишондодҳои физикию химимиявии маҳсулоти қанноди ордӣ коркардшуда - ҳалвои миллӣ ва кулчаканд бо иловавӣ орди донаи каду таҳқиқ шуданд. Исбот намуданд, ки маҳсулоти коркардшуда дорои ҳосияҳои хуби истемъмолӣ буда, нишондиҳандаҳояш ба талаботи Стандартҳои давлатӣ мутобиқ мебошад.

Дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардидааст, ки микдори моддаҳои асосии физой дар таркиби ҳалво ва кулчаканди коркардшуда бо иловай орди донаи каду мебошад. Аз рӯйи микдори сафедаҳо, нахҳои гизои, моддаҳои минералий ва равғанҳои ивазнашаванда, маҳсулоти мазкурро ҳамчун маҳсулоти функционалий ҳисобидан имконпазир аст. Ҳисоби кимати энергетикий пастшавии калориянокии ин маҳсулотро нишон дод.

Яъне испод карда шуд, ки дар сурати риояи технологияи коркардшуда ҳалво ва кулчаканди резонак бо иловай орди донаи каду маҳсулоти бехатар буда, истеъмоли он ягон ҳавфе барои саломатӣ надорад.

Диссертант самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти нав бо орди данаи кадуро таҳлил намуда, қайд кард, ки фоида аз фуруши 1 тонна маҳсулот бо нархи 21 ҳазор сом/т, 2448 сомониро ташкил медиҳад, арзиши аслии маҳсулоти тайёр 18552 сомонро ташкил дод. Даромаднокии истеҳсолот 44.3% ташкил медиҳад, барои ҳалвои “Сафедак” ин ракамҳо мутаносибан - 30 000сом/т, 4301 сом, 25 699 сом, ё ин ки 39.3% мебошад. Аз ин лиҳоз тасдик крда шуд, ки истеҳсоли маҳсулоти қанноди аз орди каду истеҳсоли мақсаднок ва аз ҷиҳати икқтисодӣ фоидаовар мебошад.

Дар матни диссертатсия баъзе камбудихо ба назар мерасанд:

1. Руйхати адабиётҳо: 53, 93, 102, 116, 117, 118, 120, 121, 129, 130, 149, 156, 159, 169, 170, 174 ба талаботу меъёрои муайннамудаи талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ҷавобгүй нест.

2. Дар ҷадвали 4.4.1 Нишодихандаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти нав бо орди донаи каду 1 кг маҳсулоти тайёр нишон дода нашудааст. Беҳтар мешуд, ки ин нишондод муқаррар мешуд.

3. Ҳамчун объекти тадқиқот донаи кадуи “Ироди” интихоб шудааст, ки дар ноҳияҳои Файзобод ва Ваҳдат парвариш ёфтааст. Хуб мешуд, таркиби химиявии донаи кадуи навъи мазкур аз дигар минтақаҳои Ҷумҳурий муқаррар мешуд. Он гоҳ натиҷаҳо оид ба таъсири шароити парвариш ба таркиби химиявӣ дақиқтар мегашт.

4. Бо қадом сабаб диссертант барои ганигардонидан бо орди донаи каду маҳз ҳалвои миллӣ ва кулчақанд аз ҳамири резонакро интихоб кардааст, на дигар намуди маҳсулоти қаннодӣ?

5. Муаллиф микдори витаминҳо ва намуди онҳоро дар таркиби орди донаи каду муайян накардааст.

6. Дар матни диссертатсия ва автореферат ҳатогиҳои техникий мушоҳида мешаванд.

Аммо ин эродҳо ба сифати ичроиши кори илмӣ ва муҳимиияти он ягон таъсири манғӣ намерасонад ва хосияти тавсиявӣ доранд.

Хулоса

Натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ дар доираи тадқикоти назариявӣ ва амалӣ, ки фарогири таркиби химиявӣ, хосиятҳои функционалий ва технологи орди донаи каду, ки ашёи барои соҳаи истеҳсоли маҳсулоти қаниодӣ гайриаинъанавӣ ба ҳисоб меравад, ва технологияи истеҳсоли чунин маҳсулот мебошад, дар самти таъмини амнияти озукаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар метавонад саҳми босазо гузорад. Мавзӯи диссертатсия мубрам аст. Натиҷаҳои тадқикот дорон навғонӣ буда, аҳамияти илмӣ ва амалӣ доранд. Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагихо, лӯбиёгихо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ мутобиқ мебошад.

Автореферат ва мақолаҳои нашршуда натиҷаҳои илмии боэътиими кофӣ, мазмуну муҳтавои тадқикоти гузаронидашуда ва соҳтори асосии диссертатсияро инъикос меқунанд.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловави орд аз донаи кадуи навъи маҳаллӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии илмҳо аз рӯйи ихтисосӣ 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагихо, лӯбиёгихо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, тадқикоти мукаммали анҷомёфта ҳисобида шуда, аз рӯйи ҳаҷм ва мазмун, навғониҳои натиҷаҳои бадастомада, аҳамияти илмӣ ва амалӣ ба тамоми талаботу меъёрҳои муайннамудаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯ аст ва худи муаллиф сазовори дараҷаи илмии илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси мазкур мебошад.

Такриз дар ҷаласаи Шӯрои олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, протоколи №3 аз 19.03.2024 баррасӣ ва тасдик карда шудааст.

Эксперт:

Ходими қалони илмии шуъбаи илм,
таълим ва тайёр кардани кадрҳои
илмии Институти боғу токпарварӣ
ва сабзавоткории АИКТ, номзади
ilmҳои кишоварзӣ



Эшонқулова Р.У.

Раиси Шурои олимони Институти
боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ,
номзади илмҳои кишоварзӣ



Толибов А.Қ.

Котиби Шурои олимони Институти
боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ



Шарипов Ш.И.

Имзоҳои А.Қ. Толибов, Р.У. Эшонқулова
ва Ш.И. Шарипов – ро тасдик менамоям
Сармухассис оид ба кадрҳои Институти
боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ



Пирова М. И.

Сурога: 734025. иш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21^а

E-mail: bogparvar@mail.ru

Тел: (+992 37) 221 54 43, (+992) 934 42 33 55